

Ба Шурои диссертатсиони 6D.KOA-018
назди Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, кӯчаи Буни
Ҳисорак, бинои 11)

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсиия Мирзозода Мавлудаҳон Зайнӣ дар мавзуи «Заминаҳои иҷтимоӣ-хукуқии ислоҳоти судӣ-хукуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои хукуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи хукуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи хукуқ ва давлат

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯи он диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертатсиия Мирзозода Мавлудаҳон Зайнӣ дар мавзуи «Заминаҳои иҷтимоӣ-хукуқии ислоҳоти судӣ-хукуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои хукуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи хукуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи хукуқ ва давлат мутобиқ ба ихтисос ва самти илм мебошад.

Мубрам будани мавзуи диссертатсия. Масъалаи ислоҳоти судӣ-хукуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама заминаҳои иҷтимоӣ-хукуқии он яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ роҳи бунёди давлати демократӣ ва хукуқбунёд, инчунин созмон додани давлати иҷтимоиро пеш гирифтааст. Гузашта аз ин, дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон инсон хукуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олий эътироф гардидааст, ки дар ҳолатҳои зарурӣ таъминкунандай чунин хукуқҳо мақомоти судӣ ба ҳисоб меравад. Ҳокимияти судӣ яке аз шоҳаҳои мустаъқили ҳокимияти давлатӣ буда, он таъминкунандай адолат дар ҷомеа мебошад. Дар ҷомеаи демокративу хукуқбунёд нақши мақомоти судӣ дар таъмини адолати иҷтимоӣ ва таҳқими қонуният дучанд муҳим аст.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста дар баромадҳои худ вобаста ба нақш ва мақоми ҳокимияти судӣ дар ҳимоя ва таъмини хукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин, таҳқими қонуният дар давлат таъкид менамоянд. Аз ҷумла санаи 5 декабри соли 2024 ҳангоми суханронӣ дар мулоқот бо кормандони мақомоти судии кишвар бевосита таъкид намуданд, ки ҳокимияти судӣ риоя ва ҳифзи

хукуку озодиҳои инсон, манфиатҳои давлат ва ташкилоту муассисаҳоро кафолат дода, фаъолияти он ба таъмин намудани қонуният ва адолати иҷтимоӣ равона шудааст. Инчунин, иброз намдуанд, ки бо дарназардошти мақом ва нақши ҳокимияти судӣ, то имрӯз барои таъмин намудани мустақилияти судҳо иқдомоти назаррас амалӣ карда шудаанд. Қабул ва амалӣ намудани чор барномаи ислоҳоти судиву ҳуқуқӣ, такмили қонунгузории моддӣ ва мурофиавӣ, афзоиши ҳарсолаи маблағгузории мақомоти судӣ, баланд бардоштани маоши судяҳо ва кормандони дастгоҳи судҳо аз ҷумлаи иқдомоти зикршуда мебошанд.

Бояд иброз намуд, ки имрӯз тибқи таҳлилҳо камбудиву норасогӣ дар фаъолияти ин ниҳоди бениҳоят муҳимми давлатӣ ҷой дорад. Вобаста ба ин камбудиҳо ба таври мушаххас Президенти кишвар дар воҳӯрии болозикр ишора намудаанд, ки боиси нигаронист. Гузашта аз ин, дар чор барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (барои солҳои 2007-2010, 2011-2013, 2015-2017, 2019-2021) инчунин, Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 норасогиву камбудиҳо ва анҷом додани яққатор корҳои мушаххас зикр гадидааст, ки давра ба давра амалӣ гардидани онҳо ҷиҳати рушди ҳокимияти судӣ ва ба амалбарории ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамояд. Анҷом додани тадқиқоти диссертационӣ дар мавзӯи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амри зарурӣ ва мутобиқ ба амалигардонии сиёсти давлатӣ дар ин самт ба ҳисоб меравад.

Диссертасияи М.З. Мирзозода аз номгӯи ихтисораҳо, муқаддима, дубоб, шаш зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, рӯйхати адабиёт ва интишорот аз рӯйи диссертасия иборат мебошад, ки ба мақсад, вазифа ва мантиқи таҳқиқот асос ёфтаанд.

Дар муқаддима мубрамияти мавзуи таҳқиқот асоснок карда шуда, сатҳи омузӣ, мақсад, вазифаи таҳқиқот, асосҳои методологии таҳқиқот, навғонии илмии таҳқиқот ва нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявию амалии таҳқиқот, тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот, соҳтор ва ҳачми диссертасия баён карда шудааст.

Боби якуми диссертасия «Ташаккулёбии асосҳои роҳбариунандай адолати судӣ дар Тоҷикистон» ном гирифта, аз се зербоб иборат мебошад. Дар зербоби якуми боби мазкур – «Заминаҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ ва моҳияти адолат ҳамчун омили таъминкунандай ҳаёти осоиштаи ҷомеа», муаллиф сайри таърихӣ намуда, масъалаи ҳифзи судиро дар давраҳои гуногуни таърихии ҳалқи тоҷик баррасӣ намудааст. Дар асоси таҳлили маводи зиёди илмӣ диссертант ба хулоса омадааст, ки

аз даврони шоҳигарии Дорои Кабир дар назди шоҳаншоҳ мақомоти машваратӣ Шӯрои ҳафтнафара (Шӯрои хирадмандон) таъсис гардид. Ин Шӯро мақоми машваратӣ ва додрасӣ дошта, шоҳ барои баррасии масоили муҳимми сиёсӣ ва баҳси судӣ ба он муроҷиат мекард. Агар оиди ягон масоил Шӯро қарор барорад бо имзои шоҳ он эътибори ҳуқуқӣ пайдо намуда, иҷрояш хусусияти ҳатмиро пайдо мекунад. Доддабир мушовири шоҳ дар масоили ташкили додрасӣ, ташкилу гузаронидани мурофиаҳои додрасӣ буда, дар ҷаҳони Навруз Мехрғон додрасҳоро ба вазифа таин ва озод мекард (саҳ. 31).

Иброз карда мешавад, ки миллати тоҷик дар соҳаи идоракуни давлатӣ, ҳуқуқэҷодкуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба амал баровардани ҳокимијат таҷрибаи қуҳан дошта, ҳанӯз ҳазорсолаҳо муқаддам дар асоси чунин сарчашмаҳои мұттамади таърихӣ Авесто, Эъломияи Куруши Кабир, Қонунномаи Сосониён, Қуръон, Сиёсатнома ва дигар санадҳои таърихӣ, инҷунин, дар асоси урғу одатҳо адолати судиро дар ҳудуди давлатдории ҳуд ба амал бараовардааст (саҳ. 25-42).

Дар баробари ин, диссертант ба як марҳилаи муҳимми таърихии ҳалқи тоҷик ҳамроҳшавии Осиёи миёна ба Россия таваҷҷӯҳ намуда, моҳирона ба амалбарории адолати судиро дар ин давра мавриди баррасӣ қарор додааст. Бо такия ба санадҳои таърихӣ иброз менамояд, ки дар миёнаи асри XIX ҳудуди давлатҳои Осиёи Миёна аз ҷониби империяи Россияни подшоҳӣ истилоҳ ва забт карда шуд, ки ба ҷорӣ гаштани санадҳои меъёрио ҳуқуқӣ ва амали низоми давлатдории Россия дар ин давлатҳо сабаб гардидааст. Тибқи Низомномаи муваққатии идоракуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 06 августи соли 1865 аввалин маротиба таъин карда шудани қозӣ (судя) аз ҷониби губернатори ҳарбӣ (низомӣ) пешбинӣ мешавад (саҳ. 43).

Дар зербоби дуюми боби якум – «Раванди ташаккулёбии заминҳои иҷтимоиву ҳуқуқии адолати судӣ дар раванди марҳилаҳои ислоҳоти судию ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон», муаллиф бо назардошти андешаҳои муҳаққиқони ватанию ҳориҷӣ, инҷунин сарчашмаҳои ҳуқуқӣ раванди ташаккулёбии заминҳои иҷтимоиву ҳуқуқии адолати судиро дар марҳилаҳои ислоҳоти судию ҳуқуқӣ баррасӣ намудааст. Иброз карда мешавад, ки асосҳои конститутсионии ба амалбарории адолати судӣ заминаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ дошта, аз ҳуқуқҳои фитрии инсон, ањанаҳои маънавии миллӣ сарчашма мегиранд, ки дар қонунгузории муосири Тоҷикистон аввалин маротиба шакли расмӣ гирифтаанд ва хусусияти умумиҳатмӣ пайдо кардаанд ва амалӣ гаштани онҳо минбаъд ҳам зарурияти такмил дода шудани фаъолияти тамоми мақомоти ваколатдори давлатӣ, амалҳои мурофиавиву судиро талаб мекунад (саҳ. 51). Бо

мазмуни баланди илмӣ ҳадафҳои ислоҳоти судӣ дар асоси санадҳои мъёрии ҳуқуқӣ баррасӣ гардидааст (сах. 63-66).

Зербоби сеюми боби якум – «Раванди амалишавии ислоҳоти судию ҳуқуқӣ дар Тоҷикистони муосир» ном гирифта, муаллиф зимни таҳқиқот бо маҳорати баланди илмӣ бештар услубҳои таҳлили ҳуқуқии санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, хронология ва абстраксияро истифода бурда, ҷиҳатҳои назариявӣ ва амалии ислоҳоди судию ҳуқуқиро дар ҶТ марҳила ба марҳила мавриди омӯзишу баррасӣ ва таҳлилу таҳқиқи илмӣ қарор додааст. Аз ҷониби диссертант ҳулоса карда мешавад, ки ҷиҳати таҳқими ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиати давлат, ташкилотҳо, баҳусус ҳуқуқи молумулкӣ онҳо, мутобиқ соҳтани меъёрҳои соҳа ба меъёрҳои Конститутсияи ҶТ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, инчунин мутобиқати санадҳои ҳуқуқии миллӣ, бо дар назар доштани танзими муносибатҳои нави ҷамъиятӣ, таҳия ва қабули санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ дар таҳрири нав минбаъд ҳам мувоғики мақсад аст, ки ислоҳоти судию ҳуқуқӣ дар ҶТ оид ба омода кардан, интихоб ва ҷобаҷогузории дурусти кадрҳои соҳа, баланд бардоштани сатҳи таҳассусии онҳо, ҳалли масъалаҳои дигари ташкилии фаъолияти судӣ роҳандозӣ гардида, дар ин раванд ба қонунҳои конститутсионии ҶТ “Дар бораи Суди конститутсионии ҶТ”, “Дар бораи судҳои ҶТ”, Кодексҳои муроғиавии судӣ тағйири иловаҳо ворид карда шаванд (сах. 79).

Боби дуюми диссертасия – «Таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, самтҳои афзалиятноки ислоҳоти судию ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон» ном гирифта, аз се зербоб иборат мебошад. Дар зербоби якуми боби мазкур – «Таъмини кафолатҳои конститутсионии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳадафи асосии ислоҳоти судию ҳуқуқӣ», ба маврид иброз карда мешавад, ки Тоҷикистон ба бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва дунявӣ шурӯъ намуда, дар Конститутсия ин ақидаҳоро ҳамчун дурнамои пешрафти ҷомеа ва давлат пешбинӣ кардааст. Бо дарки ин ҳадафҳо, ҳалқи Тоҷикистон ба ин роҳ қадамҳои устувор гузошта, барои боз ҳам васеътар ворид шудани унсурҳои демократияи муосир дар ҷомеа тадбирҳо меандешад. «Дурнамое, ки Тоҷикистон сиёсати давлатиро ба он равона намудааст, бо дарназардошти расму оин ва анъанаҳои давлатдории миллӣ, арзишҳо ва муқаддасоти ахлоқию иҷтимоӣ ва фарҳангии маънавии ҳалқи тоҷик зиндагии осоишта, тарзи ҳаёти дунявӣ, фаъолияти озодонаи ҳамаи ҳизбу ҳаракатҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, умуман ҳуқуқу озодиҳои кулли шаҳрвандони мамлакатро таъмин намуда, манфиатҳои тамоми мардуми

Тоҷикистонро пуштибонӣ мекунад» (саҳ. 81-82). Муҳаққиқи диссертатсия бо маҳорати баланди хулосабарорӣ, фикру андешаи олимони дохил ва хориҷи кишварро вобаста ба мағҳуми ҳуқуқи инсон баррасӣ намуда, иброз менамояд, ки шарҳу тавзехот роҷеъ ба мағҳум ва моҳияти ҳуқуқи инсон ба ҳамдигар чандон ихтилоф надошта, якдигарро пурра месозанд. Аммо дар шароити мавҷудияти чунин назарҳои муҳталиф интиҳоби мағҳуми нисбатан мақбули ҳуқуқи инсон душвор аст. Барои ҳалли вазифаҳои гузошташуда оид ба ин масъала гумон меравад, ки падидай ҳуқуқи инсон бояд дар партави назарияҳои муосири фаҳмиши ҳуқуқӣ мавриди баррасӣ қарор гирад (саҳ. 90-95).

Зербоби дуюми боби дуюм – «Фарҳанги ҳуқуқӣ ва роҳҳои таъмин намудани самаранокии адолати судӣ ва такмил додани асосҳои конститутсионии адолати судӣ дар партави Консепсияи сиёсати ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон» номгузорӣ гардидааст. Дар зербоби мазкур таҷрибаи давлатҳои хориҷи кишвар мавриди таҳлил қарор дода шудааст, аз ҷумла омузиши таҷрибаи Россия, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Гурҷистон ва Арманистон имконият додааст, ки диссертант андешаҳои худро асоснок намояд. Ҷанбаи назарраси кор дар он ифода мейбад, ки таҳқиқоти илмӣ дар ҳамбастагии назария бо амалия анҷом дода шудааст.

Бисёр саривақтона пешниҳод карда мешавад, ки судя, прокурор, муфаттиш, таҳқиқбараんだ, тарафҳои баҳси ҳуқуқӣ бояд, дорои қобилият ва донише бошад, ки: а) мазмуни меъёрҳои ҳуқуқӣ ва санадҳои меъерию ҳуқуқиро шарҳ дода, тартиби дар амал татбиқ карда шудани онҳоро бе нуқсон донад; б) риоя, иҷроиш ва татиқи меъёрҳои муайянкардаи қонунро дар ҳама соҳаҳои фаъолияти худ таъмин намояд; в) аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ба вазъияти ҳодиса ва ё ҳолатҳои муайян баҳои дурусти ҳуқуқӣ дихад; г) ҳуччатҳои аҳамияти ҳуқуқӣ доштаро дуруст ва саҳех тартиб дихад, ҳуччатҳоро мавриди ташхиси ҳуқуқӣ қарор дихад; д) маслиҳати ҳуқуқӣ ва хулосаи ҳуқуқӣ дихад; е) тибқи қонун қарори аниқи ҳуқуқӣ қабул намояд ё амалҳои ҳуқуқиро иҷро намояд; ж) ҳуқуқвайронкуниро ошкор ва дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокии онро муайян намояд, ҳаҷм ва андозаи ҷавобгариро муқаррар намояд ва баҳри бартараф кардани оқибати аз он ба миён омада, ҷораҳо андешад; з) пайваста дониш ва маҳорати касбии худро такмил дихад, санадҳои меъёриву ҳуқуқиро омӯзанд ва таҳлил намояд, тартиби амалии татбиқи онҳоро донад; к) Доир ба ҳалли масъалаҳои ҳуқуқӣ ва оқибатҳои он масъулиятро дарк намояд (саҳ. 118-119).

Дар зербоби сеюми боби дуюм – «Рушди асосҳои конститутсионии адолати судӣ дар самти муқовимат ба ҷиноят ва ҷинояткорӣ», муаллиф бо таҳлили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, андешаҳои муҳаққиқони ватанию

хориҷӣ масъаларо баррасӣ намудааст. Аз ҷумла, гуфта мешавад, ки муқаррароти мурофиаи судии ҷиноятӣ, ки дар дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ мешаванд, бояд ба муқаррароти КМЧ ҔТ мутобиқ бошанд (к. 2, м. 9 КМЧ ҔТ). Ҳангоми пешбурди парвандахои ҷиноятӣ риоя накардани талаботи қонун, сарфи назар аз он кӣ дар қадом асосроҳ дода шудааст, иҷозат дода намешавад ва боиси масъулияти муқаррарнамудаи қонун гардида, санадҳои ғайриқонунӣ қабулшуда беэътибор дониста, бекор карда мешаванд. Лекин, агар ба мазмуни меъёҳои КМЧ ҔТ назар андозем, дар ҷараёни маҷлиси судӣ оид ба тартиби беэътибор донистани санадҳои мурофиавии ғайриқонунӣ қабул шуда ё аз асоси айбдорӣ хориҷ кардани далелҳое, ки ҷоиз нестанд, ягон меъёри даҳлдор дида намешаванд (саҳ. 133).

Иброз карда мешавад, ки тарафи айбдоркунанда ва ҳимоя дар мурофиаи судии ҷиноятӣ баробархуқӯқанд ва барои ҳимояи мавқеи худ имкониятҳои мурофиавии баробар доранд. Механизми таъмини баробархуқӯқии тарафҳоро дар ҷорӣ шудани принсипи мубоҳиса дар мурофиаи ҷиноятӣ дидан мумкин аст, ки мувоғиқи он суд мақомоти таъқиби ҷиноятӣ ё танҳо ҷазодиҳанда нест ва набояд тарафи айбдоркунанда ё ҳимояро ҷонибдорӣ намояд, ҳулосаи суд (ки дар ҳукм ифода меёбад) аз ҳулосаи айбдоркунӣ ё мавқеи ҳимоятгар вобастагӣ надорад. Тарафи айбдоркунанда ва ҳимоя дар мурофиаи судии ҷиноятӣ барои тақвият ё ҳимояи мавқеи худ имкониятҳои баробар доранд. Суд якҷоя бо иштироки тарафҳо дар тафтиши судӣ далелҳоеро мавриди санчиш ва баҳодиҳӣ қарор медиҳад, ки ҳолатҳои содир шудани ҷиноят ва ба парвандай ҷинояти аҳамият дошта, ё айби шаҳсро дар содир кардани ҷиноят ё бегуноҳии судшавандаро тасдиқ мекунанд (саҳ. 137).

Дар асоси таҳлилҳои васеъ ва ҳамаҷонибаи илмӣ ба диссертант имконият фароҳам омадааст, ки пешниҳодҳои муҳимми илмӣ дар самти назария ва амалияи фаъолияти ҳокимиияти судӣ пешниҳод карда шавад.

Дарачаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод шудаанд. Таҳқиқоти диссертационии М.З. Мирзозода дар муҳити илми ҳуқуқшиносии ватанӣ аз зумраи нахустин таҳқиқоти диссертационӣ мебошад, ки дар он паҳлӯҳои назариявӣ ва амалии заминаҳои иҷтимоӣ-ҳуқуқии ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Таҳқиқоти диссертационӣ ба масъалаи муҳимми илми ҳуқуқшиносӣ – фаъолияти ҳокимиияти судӣ ва таъмини адолати иҷтимоӣ баҳшида шудааст. Диссертант вазифаҳои гузоштаи худро дар самти таҳқиқоти диссертационии мазкур тавассути нуктаҳои илмии ба ҳимоя

жарнамалаш жылжыс намуда, чихати расидан ба хадафсон худ аз сарчашмадон таърих-хукуккин даңын точик, қонунгузорни миңлий, санадхон мезерини хукуккин байналмилалы оид ба фаъолияти ҳокимияти судй, қонунгузорни давлатхон алохида, инчунин аз андешаву назари олимони ватанию хоричй истифода намудааст, ки онҳо дар маҷмуъ навгонии таҳқиқоти диссертациониро таъмин намудаанд. Нуктаҳои илмие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, заминаҳои иҷтимоӣ-хукукки ислоҳоти судй-хукукӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро ифода менамоянд.

Асосноки ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда. Бояд тазаккур дод, ки эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ ба таҳлили воқеъбинона ва ҳаматарафаи таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ оид ба паҳлуҳои заминаҳои иҷтимоӣ-хукукки ислоҳоти судй-хукукӣ, таҳлили натиҷаҳо ва хулосаҳои дар илм пазируфташуда, мағҳұмҳо, андешаҳо ва тавсияҳои назариявию амалии муаллиф, нуктаҳои илмии таҳқиқот ва тавсияҳо, таҳлили муқоисавӣ-хукукки қонунгузории миңлий бо қонунгузории қишварҳои хоричй ва санадҳои хукукки байналмилалы дар самти фаъолияти судй, таҳқиқи ҳолати кунунӣ, дурнамо ва роҳҳои такмили қонунгузории қишвар оид ба ислоҳоти судй-хукукӣ асос меёбад.

Аҳамияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ. Таҳқиқоти диссертационии М.З. Мирзозода аҳаммияти илмӣ амалӣ дорад. Зоро хулосаҳо ва пешниҳодҳои дар натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ бадастомада метавонанд барои ҳалли масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ дар самти ислоҳоти судй-хукукӣ истифода карда шуда, ҳамзамон барои ҳалли як қатор масъалаҳои назарияи давлат ва ҳукуқ, ки ба ҳокимияти судй баҳшида шудаанд, мусоидат намоянд. Маврид ба зикр аст, ки истифодаи маводи диссертатсия дар таҳлилу хулосабарории мавзуъҳои назариявӣ, таърихӣ-хукукӣ ва соҳавӣ-хукукӣ маълумотҳо ва маводҳои нави илмиро пешниҳод менамояд. Хулоса ва пешниҳодҳои дар натиҷаи таҳқиқоти диссертационӣ ба даст омада, мумкин аст дар ҳалли як қатор мушкилоти дар илмҳои назарияи давлат ва ҳукуқ, ҳукуқи инсон, ҳукуқи чиноятӣ, ҳукуқи гражданӣ, соҳаҳои мурофиавӣ-хукукӣ ва умуман илми ҳукуқшиносӣ мавҷудбуда, истифода гарданд. Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки дар фаъолияти ҳокимияти судй ҷиҳати такмили қонунгузории қишвар метавон хулосаву пешниҳодҳои таҳқиқотро вобаста ба масъалаи ислоҳоти соҳа истифода бурд. Хулосаву пешниҳодҳои таҳқиқот барои амалии ҳукуқтатбиқсозӣ ҷиҳати амалигардонии ислоҳоти судй аҳаммияти калон доранд. Ҳамзамон, муқаррароти асосии таҳқиқоти диссертационӣ метавонанд дар омода намудани адабиёти таълимӣ ва таълимӣ-методӣ, инчунин ҷараёни таълими фанҳои назарияи давлат ва ҳукуқ, таърихи давлат

ва ҳуқуқи Тоҷикистон, ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи конститутсионӣ, ҳуқуқи гражданиӣ, ҳуқуқи чиноятий ва г. истифода бурда шаванд.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Доир ба мавзуи диссертатсия ва мохияти он унвончӯ 9 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 6 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандай тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонидааст.

Диссертатсияи М.З. Мирзозода дар баробари доштани ҷанбаҳои зиёди мусбӣ, инчунин аз камбудӣ ва масъалаҳои баҳсбарангез орӣ намебошад, аз ҷумла:

1. Дар нуктаи илмии якум иброз карда мешавад, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ то ҳол низоми муқаммали стандартҳои аз ҷониби умум эътирофшудаи судиро таъсис надодааст, ба истиснои қатъномаи Маҷмааи Умумии СММ «Оид ба принсипҳои асосии ҳокимияти мустақили судӣ». Андешаи мазкур як андоза баҳзбарангез мебошад. Зоро дар моддаҳои 8, 10 ва 11 Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон, моддаҳои 2, 6, 8, 9 ва 14 «Паймони байналмилаӣ оид ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ», инчунин «Принсипҳои асосие, ки ба нақши шахсони амаликунандай таъқиботи судӣ даҳл доранд» аз ҷониби Конгресси ҳаштуми СММ аз 7.09.1990 сол қабул карда шудааст, «Шартномаи намунавӣ оид ба супоридани истеҳсолоти судии ҷиной» аз ҷониби Ассамблеяи Генерали дар Резолютсияи 40/32 аз 29 ноябри соли 1985 тасдиқ шудааст ва дигар санадҳои ҳуқуқии байналмилаӣ ба андешаи мо стандартҳо дар соҳаи фаъолияти судӣ дарҷ гардидаанд. Вобаста ба ин масъала мехостам андешаи диссертант дар рафти ҳимояи ошкоро шунида шавад.

2. Дар матни диссертатсия (саҳ. 28 то 43 ва ғ.) вобаста ба нақши дини Ислом ва ҳуқуқи исломӣ андешаҳои муҳимми илмӣ оварда шудааст. Вобаста ба таҳлилҳо, дар нуктаи илмии дуюм диссертант иброз менамояд, ки ба инобат гирифтани арзишҳои таълимоти мактаби мовароуннаҳрии ҳуқуқи исломӣ оид ба адолати судӣ дар тақмил додан ва рушди ғоявии қонунгузории мурофиавии судии ҶТ ва дар танзими муносибатҳои ҷамъиятий дар ин самт яке аз тадбири муҳим ва ногузири замони мусир аст. Андешаи мазкур низ як андоза баҳсбарангез мебошад. Зоро, дар баробари ҷанбаҳои мусбии ҳуқуқи исломӣ дар самти адолати судӣ, инчунин, андешаҳо ҷой доранд, ки дар асоси иҷмо ва қиёс ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи исломӣ масъалаҳои баҳсӣ маъмулан ба манфиати ин ё он тараф ҳал карда мешуданд. Гузашта аз ин, ҳукмҳое, ки бароварда мешуданд дар баъзе ҳолат бар муқобили принсипи инсондӯстӣ низ мебошанд. Вобаста ба ин масъала мехостам дар рафти ҳимояи ошкоро андешаи диссертант шунида шавад.

3. Ба андешаи муаллифи диссертатсия, таҳлилҳо бозгӯи онанд, ки ҳарчанд дар Тоҷикистон ислоҳоти судиу ҳукуқӣ идома ёфта, роҳҳои амалишавии адолати судӣ такмил ёфта истода бошад ҳам, ҳоло сатҳи иштироки шаҳрвандон дар амали шудани адолати судӣ ва дастрас будани ҳимояи судӣ боиси нигаронӣ аст. Диссертант якчанд сабабу омилҳоро пеш овардааст, ки дар воқеъ ҷой доранд ва бартараф кардани онҳо ҷиҳати амали гардидан ислогоҳоти судӣ-ҳукуқӣ мусоидат менамоянд (саҳ. 112-116). Аммо, муаллифи диссертатсия дар ин радиғ ба масъалаи истифодаи технологияи ракамӣ таваҷҷӯҳ наменамояд, ҳоло он ки давлатҳои дуру наздик дар самти таъмини адолати судӣ аз чунин дастоварди замони муосир васеъ истифода мебаранд.

4. Дар доираи мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ ба таври мукаммал гузаронидани мониторинги амалигардии чор барномаи ислогоҳоти судӣ-ҳукуқӣ таҳқиқоти иловагӣ ва хулосабарории муаллифи диссертатсияро тақозо менамояд. Гузашта аз ин, андешаи диссертант ноаён аст, ки оё зарурияти қабули барномаи нави ислогоҳоти судӣ-ҳукуқӣ ҷой дорад ё не? Дар ин бобат меҳостам андешаи диссертант ҳангоми ҳимояи ошкоро шунида шавад.

Мулоҳизаҳое, ки қайд гардиданд, дар умум, ҳангоми баҳодиҳии мусбати таҳқиқоти диссертационӣ нақши муайянкунандаро намебозанд ва танҳо шаҳодати он мебошанд, ки масъалаи баррасишаванд мӯҳим буда, мураккаб ва баҳсбарангез мебошанд ва муаллиф дар ҳалли баъзе масъалаҳо дар натиҷаи омӯзиши сарҷашмаҳои ҳукуқӣ, адабиёти соҳавӣ ва баҳодиҳии ақидаҳои олимони гуногун нуқтаи назари муаллифии худро пешниҳод намудааст, ки ин хоси гузаронидани чунин таҳқиқоти илмӣ ва сазовори баҳои баланд мебошад.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии иазди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Диссертатсияи М.З. Мирзозода ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Сатҳи навгонии илмии диссертационӣ, нуқтаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдиқ менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Муҳтавои диссертатсия дар автореферат оварда шудааст ва мазмуну муҳтавои онро инъикос менамояд.

Хулоса, таҳқиқоти диссертационӣ дар мавзӯи «Заминаҳои иҷтимоӣ-хуқуқии ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба талаботи муқарраргардида ҷавобгӯ буда, муаллифи он Мирзозода Мавлудаҳон Зайнӣ сазовори ноил гардидан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои хуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи хуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи хуқуқ ва давлат мебошад.

Муқарризи расмӣ:

Сардори факултети №2

Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон
номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсент




Мансурзода А.М.

Имзои «Мансурзода А.М.»-ро тасдиқ менамоям.

Муовини сардори Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба кор бо ҳайати шаҳсӣ,
полковники милитсия



Шарифзода М.С.



07 февраль 2025

Суроғи муқарриз:

734012, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи М. Мастонгулова, 3.
Тел.: +992 (37) 226-60-42; Факс: +992 (37) 226-60-43; (+992) 918-40-07-11;
E-mail: tam300986@mail.ru